

## Хулосай

комиссияи экспертии Шўрои диссертационии 6D.KOA-028 дар ҳайати д.и.х., профессор Обидов З.Р., д.и.т., профессор Сафаров А.М., д.и.т., профессор Faфаров А.А., ки бо қарори Шўрои диссертационии 6D.KOA-028, протоколи № 1 аз 17.10.2024 оиди баррасии рисолаи Холов Ёрмаҳмад Чомаҳмадович дар мавзӯи: «Хосиятҳои физикавӣ-химиявии ҳӯлаи ноқилии алюминийи Е-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 - саноати мошинсозӣ) пешниҳод шудааст.

Рисолаи номзадии Холов Ёрмаҳмад Чомаҳмадович дар мавзӯи: «Хосиятҳои физикавӣ-химиявии ҳӯлаи ноқилии алюминийи Е-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 - саноати мошинсозӣ) барои дифо пешниҳод карда шудааст, комиссияи экспертии Шўрои диссертационӣ дида баромада чунин хулосабарорӣ намуд.

Дар кори диссертационӣ мақсаднокии иқтисодии истифодаи алюминий ҳамчун маводи интиқолдиҳанд бо таносуби мусоиди арзиши он ва арзиши мис шарҳ дода мешавад. Файр аз он, бояд ба назар гирифта шавад, ки арзиши алюминий дар тӯли солҳо қариб тағйир намеёбад.

Дар солҳои охир ҳӯлаҳои алюминий таҳия карда шуданд, ки ҳатто дар ҳолати мулоим хусусиятҳои устуворӣ доранд, ки имкон медиҳанд онҳоро ҳамчун маводи интиқолдиҳандай ҷараён истифода баранд.

Яке аз ҳӯлаи алюминий интиқолдиҳандай ҷараён ҳӯлаи AlMgSi («алдрей») мебошад, ки ба ҳӯлаи ноқилий тааллуқ дорад. Он бо мустаҳкамии баланд ва пластикии хуб фарқ мекунад. Ин ҳӯлаи бо коркарди гармии мувофиқ танҳо барои ҳатҳои ҳавоии интиқоли барқ истифода мешавад. Азбаски ҳатҳои интиқоли барқ аз алюминий ва ҳӯлаи он дар атмосфераи кушод истифода мешаванд, масъалаҳои баланд бардоштани муқовимат ба зангзании онҳо муҳим мебошанд.

**Мақсади таҳқиқот** муқаррар намудани хосиятҳои термодинамикӣ, кинетикий ва анодии ҳӯлаи ноқилии алюминийи Е-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма ҷавҳаронидашуда, ки барои эҳтиёҷоти саноати электротехникий пешбинӣ шудааст, мебошад.

**Барои ноил шудан ба он вазифаҳои зерин ҳал карда шудаанд:**

- хосиятҳои термодинамикий ва физикаи гармои хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма таҳқиқарда шудаанд;
- кинетика ва механизми равандҳои оксидшавии хӯлаҳо дар ҳолати саҳт омӯҳта шудаанд;
- қонуниятҳои тағиیرёбии тавсифҳои анодии хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма ҷавҳаронидашуда, дар муҳити электролити NaCl муайян карда шудаанд;
- таркиби мӯътадили хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма коркард шуда, бо нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳофизат карда шудаанд;
- таҳлили металлографии хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма ҷавҳаронидашуда бо ёрии микроскопи монокулярии тамғаи БИОМЕД-1 (Украина) ичро карда шудаанд;
- таъсири калсий, кадмий ва сурма ба саҳти ва мустаҳкамии хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») муайянкарда шудааст.

**Навғонии илмии кор:** дар асоси таҳлили амиқи маълумоти адабиётӣ ва таҳқиқоити таҷрибавӣ вобастагии ҳароратии функцияҳои физикаи гармо ва термодинамикии хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма ҷавҳаронидашуда, муқаррар карда шудаанд. Қонуниятҳои равандҳои оксидшавии баландҳарорати хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма дар муҳити фазогӣ дар ҳолати саҳтӣ нишон дода шудаанд. Қонуниятҳои тағиирёбии тавсифҳои анодии хӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») дар муҳити электролити NaCl аз миқдори калсий, кадмий ва сурма муқаррар карда шудаанд.

**Саҳми шаҳсии унвонҷӯ** дар таҳлили маълумотҳои манбаъҳои адабиётӣ, гузаронидани таҷрибаҳо дар озмоишгоҳҳо, ҳалли масъалаҳои таҳқиқот ва дар таҳлили натиҷаҳои бадастомада, инчунин тартиб додани мавқеъҳои асосӣ ва хулосаҳои рисола иборат мебошад.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот<sup>18</sup> кори илмӣ нашр гардидааст, ки 7-тои онҳо дар маҷаллаҳои тавсияшаванди КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардида, оиди мавзӯи рисола 1 нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (№ TJ 1220 аз 14.12.2021. Бюл. №178, 2022) ба даст оварда шудааст.

Асолати мундариҷаи рисола 81,96% аз матни умумиро ташкил медиҳад, иқтибос дуруст аст, маводи гирифташуда дар рисола бидуни

истинод ба муаллиф истифода шудааст, ё сарчашмаҳои истинодшаванда пайдо нашудаанд, корҳои илмии унвонҷӯ барои гирифтани унвони илмӣ ҳаммуаллифи бе истинод ба ҳаммуаллифон ошкор карда намешавад.

Кори диссертационии пешниҳодшудаи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадовиҷ дар мавзӯи: «Хосиятҳои физикавӣ-химиявии ҳӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма» ба самти таҳқиқотии шиносномаи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 - саноати мошинсозӣ) дар пунктҳои зерин мувофиқат менамояд:

6.1. Таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавии алоқаи фундаменталии таркиб ва соҳтори мавод бо маҷмӯи хосиятҳои физикӣ-механикӣ ва корфармой бо мақсади таъмини эътимоднокӣ ва дарозумрии маводҳо ва маснуотҳо; 6.2. Муқаррар намудани қонуниятҳо дар равандҳои физикӣ-химиявӣ ва физикӣ-механикӣ; 6.3. Таҳияи асосҳои илмии интиҳоби маводҳо барои хосиятҳои додашуда дар шароити конкретии истеҳсол ва истифодай маснуот ва конструксияҳо; 6.4. Таҳияи равандҳои физикӣ-химиявӣ ва физикӣ-механикии ташаккул додани маводҳои нав, ки дорои хосиятҳои беназири фуксионалӣ, физикӣ-механикӣ, хосиятҳои корфармой ва технологӣ, арзиши оптимальӣ ва тозагии экологӣ мебошанд; 6.10. Кор карда баромадани роҳҳои баланд бардоштани тобоварӣ ба зангзании маводҳо дар шароити гуногуни кор.

Комиссия экспертӣ рисолаи номзадии Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадовиҷ дар мавзӯи: «Хосиятҳои физикавӣ-химиявии ҳӯлаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма» -ро қабул намуда барои ҳимоя ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-028 аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 - саноати мошинсозӣ) тавсия медиҳад.

Комиссия экспертӣ ба сифати муқарризонӣ расмӣ пешниҳод менамояд:

- Рузиев Чура Раҳимназаровиҷ – доктори илмҳои техникӣ, профессор, профессори кафедраи “Химияи татбиқӣ”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

- Мирзоев Шамсулло Изатович - номзади илмҳои техникӣ, дотсент, Декани факултаи “Механиконии кишоварзӣ”-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур.

Ба сифати муассисаи пешбар комиссияи экспертӣ Донишкадаи энергетикии Тоҷикистонро пешниҳод менамояд.

**Раиси комиссия**

Доктори илмҳои химия,  
профессор

Обидов З.Р.

**Аъзоёни комиссия:**

Доктори илмҳои техникӣ,  
профессор

Сафаров А.М.

Доктори илмҳои техникӣ,  
профессор

Faafarov A.A.

**Котиби илмии**

Шўрои диссертатсионии 6D.KOA-028  
ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ,  
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

Бабаева А.Х.

*Имзоҳои Обидов З.Р., Сафаров А.М., Faafarov A.A. ва  
Бабаева А.Х.-ро тасдиқ менамоям:*

Сардори шӯъбаи қадро ва корҳои маҳсуси  
ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ



Қодирзода Н.Х.